



То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,  
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз

FANOVAR

# Фановар

Наشريяи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

27 март соли 2019

№ 4-5  
(99-100)



## ИҚТИБОСҲО

аз суҳанронии Президенти маҳбуи кишвар муҳтарам  
Эмомалӣ Раҳмон дар маросими таҷлили ҷашни Наврӯз  
20.03.2019,

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*


\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

22.03.2019,

Нимаи дуюми рӯзи 22 март Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар тантанаҳои бошукӯҳи идонаи наврӯзи ҷаҳонӣ, ки дар "Наврӯзгоҳ" - и пойтахт баргузор гардид, иштирок ва суҳанронӣ карданд.



Ҳамкасбон ва донишҷӯени азиз!

Омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тииб,  
Бо сад ҳазор нузҳату ороиши аҷиб.

2010

Бар чеҳраи гул шабнами Наврӯз хуш аст,  
Дар тарфи чаман рӯи дилафрӯз хуш аст.  
Аз дай, ки гузашт, ҳар чӣ гӯӣ, хуш аст,  
Хуш бош, зи дай мағӯ, ки имрӯз хуш аст.

21-22

30

Наврӯзатон фирӯз бод,  
Ҳар рӯзатон Наврӯз бод.



21-уми март омӯзгорону донишҷӯёни кафедраи дизайни пибос ва санъати мӯд таҳти роҳбарии мудирри кафедра, номзади илмҳои санъатшиносӣ Гулруҳсор Умарова дар тантанаҳои ҷашни наврӯзии ноҳияи Фирдавсӣ, ки дар Боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи зикргардида доир гардида, иштирок намуда, маҳсули дастони донишҷӯёно, ки аз кашидолӯзӣ бо истифодаи синтези гулдӯзии муосир иборат буданд, ба маърази тамошо гузоштанд.



1-26020202 1

Наврӯз бузургтарин ҷашнест, ки аз маҳдудан ориёӣ берун рафта, ба оини умумибашарӣ мубадлаш гаштааст.



Наврӯзи Аҷам, ту ҷашни миллат ҳастӣ,  
Ту рамзи салоҳу сулҳу ваҳдат ҳастӣ.

6

365-



3-150010105

## НАВРҮЗ ДАР АҚСОИ ОЛАМ

Фасли Наврӯзу баҳори соли нав омад кунун,  
Гул зи гулшан, лола аз кӯҳсор меояд бурун.

23-

2010

23-

22

21

Наврӯзу навсол бошад муборак,  
Шуморо ин сол бошад муборак.

20-



20-



Наврӯзатон пирӯз бод,  
Ҳар рӯзатон наврӯз бод.

Зардии ман аз ту,  
Сурхии ту аз ман.



64

49

21

1.

2.

3.

?

21-24

5-7



Дар бошукӯҳ гузаронидани чорабиниҳои фарҳангии шаҳриву ҷумҳуриявӣ донишҷӯёни донишгоҳ, бахусус гулдухтарон бо иштироки фаъолонаи ҳеш саҳми назаррас доранд. Аз ҷумла дар баргузори чорабини фарҳангӣ таҳти унвони "Корвони шодӣ", ки 21-уми март сурат гирифт, 200 нафар донишҷӯён (100 нафар писар ва 100 нафар духтар) ҳамчун домоду арӯс ширкат варзиданд.

Ибтидои Ҳамал зи Наврӯз аст,  
 Ёд гираш, ки сию як рӯз аст.  
 64-

(23- " 2010)  
 " " 21-

Базми гул дар чамани Наврӯз аст,  
 Ҳама дар пирахани Наврӯз аст.  
 Ҳар кучо анҷумани Наврӯз аст,  
 Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст.

Дар чехраи гул шабнами Наврӯз  
 хуш аст,  
 Дар тарфи чаман рӯи дилафрӯз  
 хуш аст.  
 Аз дай, ки гузашт, ҳарчи гӯй,  
 хуш аст,  
 Хуш бош зи дай мағӯ, ки имрӯз  
 хуш аст.

2-

1-25010410

**Миллати тоҷик соҳиби ойину суннатҳои бостонӣ ва фарҳанги қадима буда, дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштааст. Суннату ойинҳои нек ва ҷашнҳои миллии мо, мисли Наврӯз, Меҳргон ва сада дар тӯли таърих барои тарғиби ахлоқу маънавияти созанда хизмат мекунад.**



Қасам ба шири покат ҷонро фидо намоям,  
 Бо қалби ҳам пур аз меҳр дилро адо намоям.  
 Бо ин ҳама мушкilot бошӣ ту офаранда,  
 Ҷойи туро бар дида баъд аз Худо намоям.  
 Дар дили ман ҷойи ту, эй модари меҳрубон,  
 То бахти ман кушояд, доим дуо намоям.  
 Ахтари ман ту бошӣ, мудом дар шабҳои тор,  
 Наҳоҳам худро ҳаргиз, аз ту чудо намоям.  
 Ба ҳар коре бароям бисмиллоҳ гӯям аввал,  
 Номӣ модар гирифта баъдан ибдо намоям.

1-

1-50010105

Наврӯз, ки ҷаҳонӣ шудааст, бигзор ҳар сол инсонҳоро ба ҳамдигар наздиктар ва аз сарвати дӯстиву бародарӣ баҳравар намояд.



Дар чамъбасти фестивал-озмуни ҷумҳуриявӣ "Ҷакомаи гесӯ", ки дар аввалин рӯзҳои баҳорӣ ба вуқӯъ пайваст, 25 нафар гулдухтарони донишгоҳ фаъолона иштирок намуда, бо тухфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.

21-



" + "

" 1- "



Ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод!

*Наврӯз Муборак!*

